



Ц и с м о н ѝ (ч о н)
т а ч р и б а и



鳥越敦司 atushi torigoe

Цисмонӣ (ҷон) таҷрибаи

Оё мо метавонем, ки рӯзи шаба, . 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。 Ман низ сию чор, ин шаба кард пайдо на дар ама то пан сола. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。 Маъз ба хотири ман фаромш ч дар кадом мо зор шуд, ки он аз синну сол, балки ман равшан нест. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。 Ар сурат, он чизе, ки мо медонем, ки ба дидан, шунидан ва касе Nante достони он аз кдак аст. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Пас, Ман низ фикр буд, ки кас наметавонад он дид, ниго накарданд дар амаи макон. それで、幽霊なんて存在するのか、と思ったりした事もあった。 Пас, оё шумо вууд ghosts Nante, ман фикр ё буд, онро низ дар он обуд. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。 Аммо, агар он озебо он Nante таъриба, вале ман буд, фикр намекунам, ки мехоанд дар аи ат баъзе, вале ба ар ол дар он буд, нест, дар асл ба он дида.

そして私も三十四、五歳になってしまった。 Ва ман низ сию чор, табдил ёфта аст пан сола. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 Дар он ваът, зеро он як расонидани Рзномаи буд, суби ар рз ба си newsagent дар як мотосикл рй ба соати се фиристода буд. 私生活では心靈写真の本など見ていたのである。 Дар аёти шахс вай аст, тамошо карда шуд монанди аксе рӯзи аз ин. ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販売店に向かっていた。 Яке аз суби, ва дар замони торик пеш аз субидам соати се мегянд, ки ман буд, ое ба панкунандаи амеша савор дучархаи ва айра. 住宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。 Ва те ки як рои хурди майдони истиомат хона аст, ки бештар барои авоб додан ба шоори милл, он ки дар он го ки ба як ну таи кулл ба ввд омад. 季節は冬だった。 Мавсими зимистон буд.

それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ。
Лекин он чизе одамон мисли як зани ☒авон хори☒☒ дар костюми сафед ло☒ар sleeved к☒то☒-истода буд. 私は、ついに出たと思った。Ман фикр охир берун шуд. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。мисли ☒исм дар чизе мав☒уд э☒тимол ☒ис э☒сос намекунанд. 少しその女性は、ゆらりと動いた。Зан ба ☒унбиш swaying андаке. 神秘的な感じではあった。буд, э☒соси пурасрор аст. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを
通り過ぎていった。Аммо, Ikazu ба маънои ягона пурра, зеро он☒о рафта ба кор, ки ман рафта, дар гузашта аст.

幽霊を見て発狂した人もいる。Баъзе одамон девона дидани ☒он буданд. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。Ман низ Агар шумо шумораи зиёди хабарнигори р☒☒☒ намебинанд, шояд хандовар шуда аст. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。Э☒соси на дар ин олам аст, ки ☒э☒тимол албатта сари freaking.

それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から小さな子供が何人も出てきた。Сипас чанд р☒з баъд, ва☒те ки ☒амон тавре шудаанд, ро☒бар☒ ба кор дар як мотосикл пеш аз суб☒идам, к☒дакони хурдсол аз хонаи гуфтуг☒и берун аз ☒ама гуна шахс омад. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである。Ман бедор Кана, ки ман аз он фикр, балки дар соати сеи шаб к☒дак ☒атто дар огози ва фикр дертар ба амал омад, ва ман фикр хо☒ад кард аз хона берун омада, ву☒уд доранд як р☒☒☒ аст, он аст, фикр кунед.

それからしばらくして、今度は新聞配達途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近くにきたら、向こうから着物を来た老女がすすすすと地面をすべるように歩いて来た。
Он го☒пас аз муддате, ки ☒оло дар мобайни расондани р☒зномаи аст, ки шумо биёям наздик ба хонаи ва☒т аст, ки нест, ☒ан☒з ки чашми шаб аст, пиразане омад kimono аз ☒ониби дигар ба ☒адам ба ☒е☒онда ба soot soot ва замин аст. そして右に曲がってある家の中に入って行った。Ва ман ба хона аст, ки камоншакл, ба тарафи рост ро☒мерафтанд. 後からそこを通るときにその女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。Нигоҳ ба он ☒ое ки зан ба ☒ангоми therethrough баъдтар рафта, он ☒о ман як даромадго☒дар тамоми девор☒ои надоранд. 間違いなく幽霊だろう。Албатта ба он шавад, ☒он дод.

この三つはいずれも夜明け前である。Ё ин се низ пеш аз намози суб☒го☒ро аст. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思ったりする。Р☒☒улкудс ё на р☒☒☒ аст, ё ман фикр он нест, нест, берун омада. ба ☒ои дврахшон шояд.

さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。Хуб, он аст, низ гуфта, ки барои ghosts ва моеъ вобаста аст. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。Масалан, ман гузошта ронандаи такс як зан аст, ва те ки ман пай дертар рафт, вара и шуд, ки нишаста аст, иссаи аст ё чизе тар буд. 私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。Ман ният маводи моеъ пайдо мегардад, ба монанди нер го ои гиё дар як у ра дар исти омати Machida, Токио, як шаб баландтар аст, ва те ки атто ё не гузошта гузошта ба об ба зарф, чизе пиёда аломати омадани ба у раи буд. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。Ман хоб буд дар futon, вале э сосоте, ки нога он буд, ду дасти фишор медоданд. でも、その時は何も見えなかった。Вале, дар он ва т ман е чиз дид. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は自由になった。Дар байни он о, ки касе аст, шояд берун рафта, даст ои худро озод шуданд.それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。Пас, ман фикр мекунам, ки оё маводи моеъ пайдо мегардад ва муносибат ои аст, агар шумо мунтазир хеле дароз ва мепарто дур об ва чизе, оё бори дигар р й нади ад, ки. 今、これを書いている時、外は雨が降っている。Акнун, ва те ки шумо навиштани ин, дар берун борон аст. 昨日は一日中雨だった。Дир з тамоми борон р з буд. こういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。Ин достони Ма з чунин, атто р гардад васвасаи нависед иссаи а и, шаба, то рутубате бартар меди ам.

最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。Дар аввали достони а и Фукуока, Фукуока префектураи, як иссаи дар Sawara-ku аст, ки агар шумо менависам бештар. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。Дар а и ат ман он то он даме ки намебинанд. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。чизе ки ман дида натавонад, атто ба Kegon Фолс, чизе ки ман чунин фикр накард, рафт. 自殺の衝動にも駆られなかった。Он амчунин аз ониби такони хулквш ронла швл

初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のとろで袖霊と思われる人の姿を見たりするようになったのだが、最近では神社にも行かないので袖霊を見ることもなくなった。Аз бори аввал дида мешавад. он го, он ам ё лар назли оламане. ки то Р и Мv аллас лар Биравел ва толори иболати дар зиёратго ои. вале ба назлик низ рафт дилани Р вл влс. zero он ба оромго рафтан нест, мутоби карда шуд.

又、機会があれば書いてみることにする。Илова бар ин, шавад, к шиш мекунад, ки навиштан агар имконияти нест.

Цисмонӣ (чон) таҷрибаи

<http://p.booklog.jp/book/105631>

著者：鳥越敦司 atushi torigoe

著者プロフィール：<http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile>

感想はこちらのコメントへ

<http://p.booklog.jp/book/105631>

ブックログ本棚へ入れる

<http://booklog.jp/item/3/105631>

電子書籍プラットフォーム：ブックログのパバー (<http://p.booklog.jp/>)

運営会社：株式会社ブックログ